

## Хулосаи

комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Садиров Шарафчон Аҳтамович дар мавзӯи «Таърихи Систон» – ҳамчун сарчашмаи таърихӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ пешниҳод шудааст.

1. Мавзӯи диссертатсионии Садиров Ш.А., ки ба пажӯҳиши яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихӣ, ки дар асрҳои миёна таълиф шуда, манбаи нодири таърихӣ ба шумор меравад, барои илм мубрам ба ҳисоб меравад. Дар ин таҳқиқот нактаҳои илмие пешниҳод шудаанд, ки дар илм навагонии илмӣ маҳсуб мегарданд. Натиҷа, хулоса ва тавсияҳои муаллиф мантиқӣ буда, бо номи диссертатсия, нақшаи кор ва муҳтавои диссертатсия мувофиқат мекунанд.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳои мебошад, ки ба раванди умумии таърихи халқи тоҷик ва халқҳои Эрон ва Осиёи Марказӣ дахл дошта, саҳифаи нав дар илми таърихи ватанӣ доништа мешавад. Натиҷаҳои хулосаҳои пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсия мебошанд.

3. Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти №24 ш.д. ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои Ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Фехристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати олии

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми ноябри соли 2017, таҳти №5/2 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 4 мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърифи расидаанд ва ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзӯи диссертатсияи илмӣ алоқаманд мебошанд. Дар ин мақолаҳо натиҷаҳои пажӯҳиш ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи ҷопшуда ба талаботи банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Садиров Ш.А. истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё сарчашма мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмӣ дароварда шудаанд, ки аз риоят шудани талаботи банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсияи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи унвонҷӯ Садиров Ш.А. маълумоти ғайрисиҳеҳ мавҷуд нест.

Банди 53-и Низомномаи Шӯрои диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Садиров Шарафҷон Аҳтамович дар мавзӯи «Таърихи Систон» – ҳамчун сарчашмаи таърихӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъҳазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-024 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъйин карда шаванд:

**Аюбов Абдусалом Рауфович** – доктори илмҳои таърих, мудири кафедраи таърихи умумӣ ва диншиносии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров;

**Шарифзода Абдувалӣ** – номзади илмҳои таърих, мудири шӯъбаи таърихи илм ва техникаи Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии **Бохтар** ба номи Носири Хусрав таъйин карда шавад.

4. Барои нашри эълон, ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани афтореферат дар сомонаи расмӣ Комиссияи аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи афтореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

**Раиси комиссия:**

Доктори илмҳои таърих



Олимов М.А.

**Аъзои комиссия:**

Доктори илмҳои таърих, профессор



Мухиддинов С.Р.

Доктори илмҳои таърих



Иброҳимов М.Ф.